

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 20.11.2019 №208**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2420/1-1103	МД “Маркази ҷумҳуриявии барқарорсозии солими кӯдакон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ ва маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	62	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2421/1-1104	Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам-Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит	227-66-60	Хариди электронӣ	Курсӣ	Адад	120	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2422/1-1105	Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам-Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит	227-66-60	Хариди электронӣ	Проектор	Маҷмӯъ	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2423/1-1106	МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Љевони барои либос	Адад	22	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2424/1-1107	ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ ва таълимӣ	Номгӯй	65	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
505/19-29	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
503/19-27	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	32	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
513/17-229	КВД “Шаҳри хушманд-и МИҲД ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ ва автомобили сабуқрав	Номгӯй	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
511/17-227	МД “Маркази кӯдакон ва наврасони ш. Душанбе”	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ, маводҳои мулоим	Номгӯй	69	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

512/17-228	Хонаи кӯдакони синни томақтабии №1	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси лозима ва молҳои мулоим	Номгӯй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
514/17-230	МДТУА “Мақтаб-Интернати №1”	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси лозима	Номгӯй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
515/17-231	Сарраёсати маорифи ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел барои муассисаҳои таҳсилоти томақтабӣ	Номгӯй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
504/19-28	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
507/19-31	Институти илмию таҳқиқоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Чевон ва молҳои техникӣ	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
508/26-5	МИХД н. Файзобод	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ ва инвентари нарм	Номгӯй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

510/12-30	Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	84	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
506/19-30	Институти илмию таҳқиқоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ ва хоҷагидорӣ	Номгӯй	43	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
495/17-224	МДТ “Литсейи касбии политехникии ш. Душанбе”	227-66-04	Хариди электронӣ	Кондитсионер	Адад	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуҷуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.